

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 08.12.2016 № 166

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуни хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2952/1-1013	Вазорати мудофияи ҶТ (шӯбаи кишоварзӣ)	227-66-60	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Говҳои хушзоти ширдеҳи гусоладор	Сар	9	16.12.2016 09:30
2853/1-1014	Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Ранг, плёнка барои ризограф, скоба ва компютер	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2955/1-1015	Суди олии Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои конселярӣ, барқӣ, пойафзол, либоси махсус ва лавозимот барои оташхомушкунӣ	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2956/1-1016	Осоишгоҳи бачагонаи касалиҳои дилу тарбоди «Хушёрӣ»	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2957/1-1017	Суди олии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои техникӣ, конселярӣ, маишӣ ва хоҷагӣ	Номгӯӣ	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2958/1-1018	Раёсати молиявӣ-иқтисодии ВҚД ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Барномаи зиддивирӯсӣ	Адад	700	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2959/1-1019	Кумитаи андозии назди ҲҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии техникӣ, тонер ва молҳои хоҷагӣ	Номгӯӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2960/1-1020	Кумитаи андозии назди ҲҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти техникӣ, қисмҳои эҳтиётии компютерӣ, молҳои маишӣ ва хоҷагӣ	Номгӯӣ	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2968/1-1021	Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоҳи ичроияи Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои техникӣ, маишӣ, нарм, хоҷагӣ, пойафзол ва либоси махсус	Номгӯӣ	32	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2954/1-1022	Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоҳи ичроияи Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯӣ	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2961/2-749	Раёсати истифодабарии роҳҳои н.Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Банер, хӯроки моҳӣ, аквариум бо лавозимотҳояш ва металлоискател	Номгӯӣ	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2962/2-750	Раёсати истифодабарии роҳҳои н.Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Гули «Канна»	Дона	40000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2963/2-751	Раёсати истифодабарии роҳҳои н.Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Ниҳоли дарахтон ва гулаҳо	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди

							электронӣ
2964/3-933	Маркази миллии тести назди Президенти ҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи китоб	Тибқи фармоиши техникӣ		19.12.2016 09:00
2965/3-934	Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҶҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири асоси ва ободонии бино	Тибқи санади нуқсон		16.12.2016 09:00
2966/3-935	Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҶҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Маҳкамқунии гирду- атрофи боғ дар бахши ҳифзи муҳити зисти ш. Данғара	Тибқи санади нуқсон		16.12.2016 09:30
2967/3-936	Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҶҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Маҳкамқунии гирду – атрофи боғ дар Бахши ҳифзи муҳити зисти н. Вахш вилояти Хатлон	Тибқи санади нуқсон		16.12.2016 10:00

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вакти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*